

Даъватнома ба тендер

Сана: 24 июни соли 2022
 Рақами қарз/грант ва номи он: 54005-003: Лоихаи устуворӣ
 шабакаи роҳ -маблағгузори иловагӣ
 Рақам ва номи шартнома: ОСВ/CW-01/2022
 Мӯҳлати пешниҳоди дархостҳои тендерӣ: 05 августи соли 2022, соати 15:00
 (бо вақти Душанбе)

1. Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пӯшонидани хароҷоти лоихаи «Рушди устувори шабакаи роҳҳо» аз Бонки Осиёи Рушд (БОР) маблағгузорӣ дархост кардааст. Як қисми ин маблағ барои пардохтҳои тибқи Шартномаи дар боло зикршуда истифода мешавад. Тендер барои иштирокчиёни кишварҳои, ки барои маблағгузори БОР ҳуқуқ доранд, кушода аст.
2. Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон («Фармоишгар») аз иштирокчиёни ҳуқуқи тендер оид ба сохтмон ва ба итмом расонидани роҳи Бохтар-Оқмазор («Қорҳо») дархостҳои тендериро пешниҳод менамояд. Қорҳо аз барканории фаршҳои битуминозӣ, қисман барчидани фаршҳои ғрушагӣ аз роҳи мавҷуда, қорҳои заминкани барои васеъ кардани роҳ ва барқарорсозии қисми мошингарди мавҷуда, сохтмони обгузарҳои паҳлӯӣ, иваз кардани пулҳо, инчунин сохтмони нав ва навсозӣ/афзоида иборатанд. кубурҳои мавҷуда, деворҳои тақягоҳи бинокорӣ, таҳкурсии роҳ, кабатҳои ғуруша ва кабатҳои асосӣ, мумфаршпуш ва пайвасти кардани ҷиҳози мумфаршҳо.

Таҷдиди роҳи Бохтар-Оқмазор ду қитъаро дар бар мегирад:

- Қитъаи 1: Бохтар – Леваконт, км 0 – км 9,72
- Қитъаи 2: Леваконт – Оқмазор, км 9,72 – км 40,0

Иштирокчиён метавонанд як ё ду шартномаро, ки дар ҳуҷҷати тендерӣ пешбинӣ шудаанд, пешниҳод кунанд. Ба иштирокчиёне, ки мехоҳанд таҳфиф пешниҳод кунанд, дар сурати гирифтани зиёда аз як шартнома иҷозат дода мешавад, ба шарт ки ин таҳфифҳо дар мақтуби пешниҳодӣ дохил карда шаванд.

3. Тендери кушоде озмунӣ мувофиқи расмиёти яқмарҳилаи БОР гузаронида мешавад: Тартиби тендер дар асоси “таҳиягари ягона” сурат мегирад ва барои ҳамаи иштирокчиёни тендер аз кишварҳои қобили қобили қабул, тавре ки дар Ҳуҷҷати тендерӣ тавсиф шудааст, боз аст.
4. Дар ин озмун танҳо иштирокчиёни ҳуқуқи тендер, ки дорои таҳассусҳои асосии зерин бо истилоҳҳои миқдорӣ ифода ёфтаанд ва дар ҳуҷҷати тендерӣ муайян шудаанд, иштирок карда метавонанд.

Таҳассусҳои асосӣ	
Муомилоти миёнаи солонаи сохтмон дар се (3) соли охир	29 миллион доллар барои қитъаи 1 ва 29 миллион доллар барои қитъаи 2 Барои он ки довталаб ҳарду қитъаро ба даст орад, довталаб бояд гардиши миёнаи солонаи сохтмонро 58 миллион доллари ИМА дошта бошад.
Нишондиҳандаҳои таърихии молиявӣ	Иштирокчиӣ тендер бояд бо пешниҳоди ҳисоботи молиявии худ барои се соли охир устувори ҷорӣ вазъи молиявии иштирокчиӣ тендерро нишон диҳад. Қитъаи 1: дар се (3) соли охир, Қитъаи 2: барои се (3) соли охир. Ҳадди ақал, арзиши ҳолиси довталаб барои соли охир, ҳамчун ҳисоб карда мешавад Фарқи байни дороиҳои умумӣ ва ӯҳдадорҳои умумӣ бояд мусбат бошад.
Захираҳои молиявӣ - довталаб дар озмун дар маҷмӯъ ширкат мекунад	3,6 миллион доллар барои қитъаи 1 ва доллари ИМА 3,6 миллион барои қитъаи 2.

- Иштирокчии озмун метавонад ҳамчун корхонаи муштарак	Барои гирифтани ҳарду қитъа, довталаб бояд дорои захираҳои молиявии 7,2 миллион доллари ИМА бошад. Ба фасли 3-и ҳуҷҷатҳои тендер нигаред
Шартномаи ҳаҷм ва хусусияти якхела	17,0 миллион доллари ИМА барои қитъаи 1 ва 17,0 миллион доллари ИМА барои қитъаи 2
Таҷрибаи сохтмон дар самтҳои асосии фаъолият Барои қитъаи 1: - Ташаккулёбии хоктеппа - Асос/тахкурси - Асфалтпуш - Ба қор андохтани сутунҳо Барои қитъаи 2: - Ташаккулёбии хоктеппа - Асос/тахкурси - Асфалтпуш - Ба қор андохтани сутунҳо	Барои қитъаи 1: 130 000 м ³ барои ҳар давраи 12 моҳ 100 000 м ³ дар ҳар давраи 12 моҳ 66 000 м ³ дар ҳар давраи 12 моҳ 14 рақам дар ҳама гуна давраи 12 моҳ бо дарозии ҳадди аққал 33 метр ҳар як Барои қитъаи 2: 1,500,000 м ³ барои ҳар давраи 12 моҳ 220 000 м ³ барои ҳар давраи 12 моҳ 29 000 м ³ барои ҳар давраи 12 моҳ 6 рақам дар ҳама гуна давраи 12 моҳ бо дарозии ҳадди аққал 15 метр.

Дар сурати пайдо шудани ягон ихтилоф байни иштирокчии тендер ва Ҳуҷҷати тендерӣ, ҳуҷҷати тендерӣ бартарӣ дорад.

5. Барои маълумоти иловагӣ ва шиносӣ бо ҳуҷҷатҳои тендерӣ иштирокчиён бояд ба суроғи зерин муроҷиат намојанд:

Чаноби Нуралӣ Арабзода
Директори иҷроия
Маркази Татбиқи Лоихаҳои Таҷдиди Роҳҳо
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон
кучаи Айнӣ 14, хонаи 407
734042 Душанбе, Тоҷикистон
Тел/факс +992 37 222 20 73
почтаи электронӣ: piurr@bk.ru

6. Барои харидани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ба забони англисӣ, иштирокчиёни ҳуқуқии тендер бояд

- Барои дархост кардани ҳуҷҷатҳои тендерӣ барои ОСВ/СВ-01/2022 ба суроғи почтаи электронии дар боло зикршуда нависед: Таҷдиди роҳи Бохтар - Окмазор
- Ҳаққи бебозгашт ба маблағи 500 доллари ИМА барои як баста (панҷсад доллари ИМА) бо пули нақд ё интиқоли бонк ба суратҳисоби зерин пардохт кунед:

Шуъбаи иҷроӣ лоихаҳои барқароркунии роҳҳо
ҶТ «Амонатбонк», Душанбе, Тоҷикистон
ИИН: 010013762
МҒО: 350101626
Ҳисоби корреспондентӣ: 20 402 972 316 264
Ҳисоби доллари ИМА: 202068401463101000
Ҳисоб бо сомонӣ: 20202972702247101000

Ҳангоми гирифтани маблағи бебозгашт, корфармо ҳуҷҷатҳои тендериро февран ба иштирокчиёни манфиатдор тавассути почтаи электронӣ ирсол мекунад. Ҳеҷ гуна масъулият барои бемуваффақият ё дер расонидани интиқол қабул карда намешавад.

7. Таклифи худро ба адреси зерин фиристед:

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
кучаи Шотемур, 27

Хонаи 22, ошёнаи дуҷум
Душанбе 734025, Тоҷикистон

- 05 августи соли 2022 соати 15:00 (бо вақти маҳаллӣ) ё пеш аз анҷоми мӯҳлати дархост
- дар якҷоягӣ бо кафолати бонкӣ, ки дар ҳуҷҷати тендерӣ тавсиф шудааст.

Дархостҳои тендерӣ фавран пас аз ба охир расидани мӯҳлати пешниҳоди дархостҳои тендерӣ дар ҳузури намоёндагони иштирокчиёни тендер, ки хоҳиши иштирок кардан доранд, кушода мешаванд. Ҳеҷ гуна масъулият барои бемуваффақият ё дер расонидани интиқол қабул карда намешавад.